

**ҚАРОРИ**  
**чаласаи Шурои диссертациони 6D.KOA-018 назди**  
**Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

аз 20 сентябри соли 2022

ш. Душанбе

Шурои диссертациони 6D.KOA-018 таҳқиқоти диссертациони Муминзода Орифҷони Сафо дар мавзуи «Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ тибқи қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон», ки ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалӣ хусусӣ (Роҳбари илмӣ – номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қурбон Қурбон Бобоевич) пешниҳод шудааст, тақризи муассисаи пешбар, тақриз ва баромади муқарризони расмӣ: Исмоилов Шавкат Маҳмудович – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Маҳмадшозода Фарҳод Абдурахмон – номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, муовини Директори Маркази миллии қонунгузори назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон, баромади аъзои Шурои диссертационӣ, мутахассисон аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда: докторони илмҳои ҳуқуқшиносӣ – Тағойназаров Ш.Т., Гаюров Ш.К., Ҷ.С., Имомова Н.М. мавриди муҳокима қарор дод. Шурои диссертациони 6D.KOA-018 дар асоси натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ ва ҳулоса, ки аз ҷониби Шуро бобати саҳеҳнокӣ, навгонии илмӣ, аҳамиятнокии ҳулоса ва натиҷаҳои диссертатсияи Муминзода Орифҷони Сафо, инчунин оид ба интишороти ӯ қабул шудааст,

**ҚАРОР МЕКУНАД:**

1. Диссертатсияи Муминзода Орифҷони Сафо дар мавзуи «Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ тибқи қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон», ки ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалӣ хусусӣ, пешниҳод шудааст, ба талаботҳои пешбинишудаи Комиссияи олии аттестациони назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон нисбат ба диссертатсияҳои номзадӣ, аз ҷумла талаботҳои бандҳои 31 ва 33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудаанд, ҷавобгӯ мебошад.

2. Интишороти унвонҷӯй пурра мазмуну моҳияти диссертатсияро инъикос менамоянд.

3. Ба Муминзода Орифҷони Сафо дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост ба ҷо оварда шавад, ки қарори Шурои диссертатсиониро ҷонибдорӣ намояд ва Муминзода Орифҷони Сафоро бо дипломи номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ сарфароз гардонад.

**Раиси Шурои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор**

**Азиззода У.А.**

**Котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент**

**Назаров А.Қ.**

